

Тасдиқ мекунам

Муовини ректор оид ба корҳои таълим

д.и.т. профессор _____ С.Т.Ибодов

«_____» _____ с.2019

**САВОЛХОИ ПУШИДА БАРОИ ИМТИХОНИ ТЕСТИ АЗ ФАННИ
МИКРОБИОЛОГИЯ ВА ВИРУСОЛОГИЯ БАРОИ ФАКУЛТАИ ПЕДИАТРИЙ**

Микробиологияи умумӣ:

1. Соҳти ҳучайраи микроб.
2. Вазифаи капсулаҳо, тарзҳои муайян намудани он.
3. Вазифаи девораи ҳучайра.
4. Хусусияти соҳти химиявии девораи микроорганизмҳои Гр.+ ва Гр.-.
5. Бактерияҳои кислотаустувор ва хусусияти девораи онҳо.
6. Вазифаҳои мембранаи ситоплазматикӣ.
7. Вазифаҳои геномоми (нуклеоид) бактерияҳо.
8. Намудҳо ва вазифаҳои муйчаҳои (микроворсинкаҳои) бактерияҳо. Ба гурухҳо тасим намиудани бактерияҳо вобаста аз ҷойгиршавии қамчинакҳо. Омузиши ҳаракати бактерияҳо бо ёрии ташрехи «қатраи оvezон».
9. Спораи (хока) бактерияҳо, шароити пайдоиши спора, хусусиятҳои физикӣ, химиявӣ ва биологии онҳо.
10. Аҳамияти спораҳосилқунӣ дар микроорганизмҳои гуногун. Усулҳои муайянкунии спораҳо. Усулҳои ранг кардани бактерияҳои спорадор.
11. Филофаки бактерияҳо, аҳамият ва тарзи рангкунии он.
12. Спирохетаҳо, таснифи спирохетҳои касалиовар. Хусусиятҳои соҳти спирохетаҳо.
13. Морфологияи риккетсияҳо. Хусусиятҳои соҳти хламидияҳо, уреоплазмаҳо ва микоплазмаҳо.
14. Таснифи замберуғҳо. Морфологияи замберуғҳо.
15. Соддатаринҳо ва таснифи онҳо.
16. Таърихи кашфи вирусҳо. Д.И.Ивановский –асосгузори вирусология.
17. Тасавурот оиди вирионҳо ва вирусҳо.
18. Соҳти вирусҳо.
19. Таснифи вирусҳо.
20. Давраҳои таъсири байниҳамдигарии вирус бо ҳучайраи одам.
21. Бактериофагҳо – вируси бактерияҳо. Морфологияи онҳо. Истифодабарии бактериофаг дар тиб.
22. Тасвурот оиди прионҳо ва вироидаҳо.
23. Рӯёнидани вирусҳо. Таснифи ҳухайраҳое, ки барои реёнидани вирусҳо истифода мешаванд.

24. Муайян кардани вирус бо ёрии хӯчайрапрвардаҳо (культур клеток) чанини тухм (куринный эмбрион)
25. Усулҳои идентификатсияи ва дифферентсиатсияи вирусҳо.
26. Гизогирии бактерияҳо. Тарзҳои гизогирии бактерияҳо.
27. Метаболизми бактерияҳо (анаболизм, катаболизм).
28. Ферменти бактерияҳо.
29. Мархилаҳои афзоиш ва таксимшавии бактерияҳо. Омилҳои афзоиш.
30. Муҳитҳои ғизоӣ. Таснифи муҳитҳои ғизоӣ вобаста аз пайдоиш, таркиб ва истифодабарӣ. Талаботҳои асоси ба муҳитҳои ғизоӣ.
31. Хосиятҳои афзоишёбии бактерияҳо дар муҳитҳо ғизоӣ.
32. Нафаскашии бактериҳо.
33. Метаболизми энергетикӣ. Роҳҳои оксидшавии глюкоза. Метаболизми оксиду барқароршавӣ.
34. Нафаскашии анаэробҳо. Туршшавӣ. Намудҳои туршшавӣ. Анаэробҳои факультативӣ ва мутлақ.
35. Микроорганизмҳои микроаэрофилиӣ.
36. Ҳусусиятҳо ва усулҳои реёнидани анаэробҳо.
37. Реёнидани тозапарвардаи анаэробҳо.
38. Соҳти аппарати генетикии бактерияҳо ва вирусҳо.
39. Мубодилаи генетикии бактерияҳо.
40. Плазмидаҳои бактерияҳо.
41. Трансформация бактерияҳо
42. Трансдукция ва конъюгация бактернияҳо.
43. Микробҳои санитарию нишондихандагӣ. Маълумот дар бораи микдори микробҳо. Коли-титр ва коли-индекс.
44. Микрофлораи ковокии даҳон.
45. Микрофлораи редаю-меъда.
46. Микрофлораи роҳҳои таносул ва пешоббарор.
47. Дисбактериоз ва табобати он.
48. Таърифи «асептика» ва «антисептика».
49. Стерилизатсия ва дезинфексия
50. Усулҳои стерилизатсия ғизикӣ.
51. Усулҳои стерилизатсия химиявӣ.
52. Антибиотикҳо. Таснифи антибиотикҳо. Механизми таъсиррасониионҳо ба микробҳо.
53. Аҳамияти плазмида дар мутобиқшавии микроб нисбати антибиотикҳо
54. Нуқсҳои (оризаҳо) ҳангоми истифодаи антибиотикҳо.
55. Муайян намудани концентратсияи антибиотикҳо дар хун ва пешоб.
56. Маълумот дар бораи мафҳуми уфунат (инфекция) ва бемориҳои сироятӣ. Шароитҳои (омилҳои) пайдоиши бемори{ои сироятв.
57. Мавқеъи микроорганизм дар ҷарраёнгирии уфунат.

58. Сироятпазирӣ ва сироятнокӣ. Воҳиди ченаки сироятнокӣ.
59. Омилҳои сироятнокии микроорганизмҳо: гифофакҳосилкунӣ, заҳробаҳориҷкунӣ, ферментҳои ҳуҷуҳум, фимбрияҳо ва ф.
60. Ҳусусиятҳои эндо- ва экзотоксинҳо, фарқияти онҳо.
61. Намудҳои уфунат: ҳомилии солимӣ (носительство), ниҳонӣ (латентий), бемории сироятӣ.
62. Давраҳои бемории ситроятӣ (марҳалаи инкубационӣ, продормалиӣ, марҳалаҳои намоёншавии аломатҳои клиникӣ).
63. Намудҳои бемориҳои сироятӣ: лонавӣ ва умунибадани (бактериемия, септициемия, токсинемия), ҷарроёни шаддид (острое) ва музмин (хроническое).
64. Манбаи уфунат - эндогенӣ, экзогенӣ, антропонозӣ, зоонозӣ.
65. Роҳҳои сироятёбӣ - уфунати рудавӣ, респираторӣ, ҷарроҳатӣ, венерикиӣ, трансмиссиивӣ ва иннукулятсионӣ (инъексионӣ).
66. Мавқеъи микроорганизм ва омилҳои муҳити атроф дар ҷараёни уфунат. Аҳамияти омилҳои сотсиалиӣ.

МИКРОБИОЛОГИЯИ ҶУЗӢ:

67. Оилаи Enterobacteriaceae. Мағҳум, ҳусусиятҳои морфологӣ, културалиӣ ва биохимиявии онҳо;
68. Эшерихияҳо, ҳусусиятҳои асосии онҳо. Ҳосияти физиологии он дар рӯ дай одам.
69. Ҷӯбчамикробҳои энтеропатогенӣ ва бемориҳои ба вучудоварандаи онҳо (ETEC, EHEC, EPEC, EIEC, EAEC), фарқияти онҳо аз эшерихияҳои шартан қасалиовар;
70. Тавсифи умумии салмонеллҳо. Классификатсия (тасниф)-и Кауфман – Уайт.
71. Барангезандагони бемории домана ва паратифҳо. Ҳусусияти биологӣ ва соҳти антигенини онҳо;
72. Ҷараёнгирии бемории домана ва иммунитет баъд аз домана
73. Таҳхиси лаборатории бемориҳои домана ва паратифҳо вобаста аз ҷараёни (патогенези) он.
74. Ҳомили (бактерионосительство) ҳангоми домана. Пешгирии хоси домана.
75. Барангезандагони бемории паратифи A ва B. Ҳусусиятҳои биологӣ. Соҳти антигенӣ.
76. Ҳусусиятҳои фарқунандаи бемориҳои паратифи A ва B.
77. Ҷараёнгирии беморӣ ва ҳусусиятҳои масъунияти бемориҳои паратифи A ва B.

78. Салмонеллаҳо – барангезандагони салмонелл ёзҳо;
79. Салмонеллаҳо – барангезандагони уфунатҳои дохили бемористонӣ.
80. Шигеллаҳо, хусусиятҳои биологии онҳо. Таснифи шигеллаҳо.
81. Омилҳои касалиоварии шигеллаҳо. Захробаҳои (токсин)-и барангезанда ва хусусияти онҳо.
82. Ҷараёнгирии (патогенез) бемории исҳоли хунин ва иммунитет. Ҳомилий (бактерионосительство) и баъд аз бемории исҳоли хунин.
83. Ташхиси микробиологии бемории исҳоли хунин.
84. Пешгирии хосса ва табобати бемории исҳоли хунин.
85. Вибрионҳои бемории вабо, хусусиятҳои биологии онҳо. Таснифи вибрионҳо.
86. Омилҳои касалиоварии вибрионҳо. Захроба (токсин)-и барангезанда ва хусусияти он.
87. Ҷараёнгирии (патогенез) бемории вабо ва иммунитет. Ҳомилий (бактерионосительство) баъд аз бемории вабо.
88. Ташхиси микробиологии бемории вабо.
89. Пешгирии хосса ва табобати бемории вабо.
90. Кампилобактерияҳо. Хусусиятҳои морфологӣ, биохимиявӣ ва серологияи онҳо. Қобилияти касалиоварии онҳо барои инсон ва ҳайвонот.
91. Аҳамияти кампилобактерияҳо дар ҷараенгирии заҳми меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта.
92. Усулҳои ташхиси микробиологии кампилобактерияҳо.
93. Ҷараенгирии кампилобактериоз дар вучуди инсон.
94. Хеликобактерияҳо. Хусусиятҳои морфологӣ, културалӣ ва биохимиявӣ. Таъсири патогении онҳо. Ташхиси микробиологӣ ва табобат.
95. Иерсиниозҳо – барангезандагони бемории шадди迪 рудаю меъда. Хусусиятҳои биологии онҳо.
96. Ташхиси лаборатории иерсиниозҳо.
97. Маълумот дар бораи уфунатҳои дохилибемористонӣ.
98. Манбаҳо ва роҳҳои сироятёбӣ бо барангезандагони бемориҳои дохилибемористонӣ.
99. Омилҳои паҳншавии барангезандагони бемориҳои дохилибемористонӣ
100. Ташхиси микробиологии бемориҳои дохилибемористонӣ.
101. Пешгирии бемориҳои дохилибемористонӣ.
102. Таснифи кокҳои сироятовар.
103. Страфилококкҳо. Намудҳои онҳо.
104. Бемориҳое, ки страфилококкҳо ба амал меоваранд (сепсис, уфунатҳои ҷароҳатию фасоди, уфунатҳои рудаю меъда).

105. Омилҳои касалиоварӣ – заххробаҳо (токсины) ва ферментҳои «хӯчум» (агрессив)
106. Стрептококкҳо. Ҳусусият ва таснифи онҳо. (Стрептококки α , ва β – гемолитикий).
107. Соҳти антигени стрептококкҳо. Аҳамияти стрептококки гемолитики барои одам.
108. Бемории махмалак. Иммунитети зиддибактерияйӣ ва зиддизаҳробавӣ. Муайян кардани он бо ёрии реакцияи Дик.
109. Пневмококкҳо. Ҳусусияти морфологӣ ва омилҳои касалиоварии онҳо. Бемориҳое, ки онҳо ба амал меоваранд.
110. Менингококкҳо. Ҳусусияти морфологӣ ва омилҳои касалиоварии онҳо. Намудҳои клиникии bemorӣ.
111. Гонококкҳо. Ҳусусияти морфологӣ. Бемориҳое, ки онҳо ба амал меоваран (гонорея, бленкорея).
112. Ташхиси лаборатории гонореяи шаддид ва музмин (давомдор). Пешгирии bemorии бленорея.
113. Тавсифи биологии коринобактерияҳои гулузинданак.
114. Омилҳои касалиоварӣ, тавсифи токсини гулузинданак.
115. Иммунитет ҳангоми гулезинданак, усулҳои муайян намудани он. Пешгирии хосса ва табобати гулузинданак.
116. Ташхиси микробиологии гулузинданак.
117. Бордепеллаҳо - барангезандагони сулфакабутак. Ҳосиятҳои онҳо.
118. Омилҳои касалиоварии бордепеллҳо. Инкишофи (патогенез) касалии сулфакабутак. Ташхиси лаборатории сулфакабутак. Тарзҳои хоси пешгирии сулфакабутак.
119. Тавсифи микобактерияҳо.
120. Барангезандагони касалии сил. Намудҳо ва тавсифи онҳо. Ҳусусияти химиявии таркиби девораи микобактерияҳо. Устуворнокии онҳо.
121. Механизми сироятёбии касалии сил. Инкишофи (патогенез) касалии сил.
122. Иммунитет ҳангоми bemorии сил ва қобилияти он. Пешгирии хоссаи bemorии сил.
123. Ташхиси микробиологии bemorии сил.
124. Барангезандагони махав (проказа). Ҳосияти биологӣ. Сироятнокӣ барои одам.
125. Ташхиси микробиологии bemorии махав.
126. Таснифи умумии анаэробҳои спораҳосилкунанда.
127. Тарзҳои реёнидани анаэробҳо.
128. Клостридияи кузоз (столбняк). Этиология. Ҳусусияти микроб. Захробаҳо ва таъсири патогении онҳо. Кузози кудакони навзод.

129. Пешгирии хосса ва табобати кузос (ваксинаҳои АКДС, ТАВтe, анатоксини кузор, зардбаи зидизахробавии зидикузоз).
130. Барангезандаи гангренаи анаэробӣ.
131. Хусусияти клостридия перфингес ва таснифи захробаҳо.
132. Мавъеъи (рол) клостридия перфингес дар захролудшавӣ аз маводҳои гизойӣ.
133. Пешгирии хосса ва табобати уфунатҳои анаэробӣ (зардбаи захробавӣ (зидди токсинӣ) ва зидди гангренавӣ).
134. Клостридияи ботулизм. Этиология. Хусусияти микроб. Таснифи ботулозахробаҳо. Табобат ва пешгирии ботулизм.
135. Ташхиси микробиологии кузоз.
136. Ташхиси микробиологии гангренаи анаэробӣ.
137. Ташхиси микробиологии ботулизм.
138. Анаэробҳои беспорадор ва таснифи онҳо.
139. Ташхиси микробиологии уфунатҳои анаэробии беспорадор.
140. Бактероидҳо. Тавсиф. Хусусияти микроб. Таъсири патогении онҳо, ташхиси микробиологӣ ва табобат.
141. Порфиромонадаҳо. Тавсиф. Хусусияти микроб. Таъсири патогении онҳо, ташхиси микробиологӣ ва табобат.
142. Превотеллаҳо. Тавсиф. Хусусияти микроб. Таъсири патогении онҳо, ташхиси микробиологӣ ва табобат.
143. Фузобактерияҳо. Тавсиф. Хусусияти микроб. Таъсири патогении онҳо, ташхиси микробиологӣ ва табобат.
144. Пептострептококкҳо. Тавсиф. Хусусияти микроб. Таъсири патогении онҳо, ташхиси микробиологӣ ва табобат.
145. Вейлонеллаҳо. Тавсиф. Хусусияти микроб. Таъсири патогении онҳо, ташхиси микробиологӣ ва табобат.
146. Тасаввурот дар бораи уфунатҳои зооантропонозӣ.
147. Тартиби кор бо барангезандагони уфунатҳои зооантропонозӣ.
148. Барангезандагони брусллӯз, хусусият ва намуди брусллаҳо. Омилҳои патогеннокии брусллаҳо. Масуният (иммунитет) ҳангоми брусллӯз. Ташхиси лаборатории брусллӯз.
149. Пешгирии хоссаи брусллӯз.
150. Барангезандаи яраи сибирӣ. Хусусият. Патогеннокӣ барои одам ва ҳайвонот. Захробаҳои (токсин) барагезандаи яраи сибирӣ.
151. Ташхиси лаборатории намудҳои гуногуни яраи сибирӣ. Пешгирии хосса ва табобати яраи сибирӣ.
152. Иерсинияҳо. Барангезандагони тоун (чума). Хусусият. Омилҳои сироятоварӣ ва захробаҳои барангезандаи тоун. Ташхиси лаборатории ва пешгирии бемории тоун.

153. Барангезандаи туляремия. Таснифи ва омилҳои касалиоварии барангезандаи туляремия. Ташхиси лаборатории туляремия.
154. Тавсифи спирохетҳои сироятовар. Хусусият ва таснифи онҳо. Мавқеъи спирохетаҳо дар сирооятёбии одам.
155. Барангезандаи беиории мараз (сифилис). Хусусияти морфологӣ. Ҷараёнгирии (патогенез)бемории мараз.
156. Масуният ҳангоми bemории мараз. Ташхиси микробиологии bemории мараз.
157. Барангезандагони тифи баргарданда. Хусусияти морфологӣ. Ҳосият. Ҷараёнгирии (патогенез) тифи баргарданда. Масуният ҳангоми тифи баргарданда.
158. Фарқияти байни bemории тифи баргардандаи эпидемиявӣ ва эндемиявӣ.
159. Лептоспираҳо – барангезандагони leptospirozҳо. Хусусиятҳои микроб. Ҷараёнгирии (патогенез) bemории leptospirozҳо. Масуният ҳангоми leptospiroz. Пешгирии bemории leptospiroz. Ташхиси микробиологии leptospiroz.
160. Риккетсияҳои Провачек ва Музер - bemориҳо, ки онҳо ба амал меоваранд. Бемории Брил.
161. Риккетсияи Бернет - барангезандаи вараҷаи Ку. Ташхиси лаборатории bemорӣ.
162. Усулҳои реёнидани риккетсияҳо.
163. Хламидияҳо. Морфология. Хусусият. Патогенез. Пешгирии хламидиоз. Ташхиси лаборатории хламидиозҳо.
164. Тавсифи умумии уфунатҳои шадди迪 вирусиироҳҳои нафас (ОРВИ).
165. Тавсифи биологӣ, антигенҳо, тасниф ва тағирпазирии вируси зуком. Патогенез ва ташхиси лаборатории зуком.
166. Пешгирии хоссаи зуком.
167. Вируси сурхча (корь), ҳосияти он. Пешгирии bemории сурхча.
168. Вируси паротит, хусусият, огибатҳои манфии он. Пешгирии bemории паротит.
169. Вируси хора (бешенство). Соҳти вирион. Доначачои дохилиҳуҳайравӣ. Ташхиси лаборатории хора. Пешгирии хоссаи хора.
170. Аденовирусҳо. Соҳти геном. Эпидемиология. Намудҳои уфунат.
171. Шаклҳои асосии уфунатҳои клиникии аденоҷирусҳо.
172. Масъуният. Усулҳои ташхиси микробиологӣ. Пешгири ва табобати аденоҷирусҳо.
173. Тавсифи умумии пикорнавирусҳо.
174. Вируси фалаҷ (полиомиелит). Хусусият. Соҳти антигениӣ.
175. Пешгирии хосса ва огибатҳои манфии bemории фалаҷ.

176. Вирусҳои Коксаки ва ЕЧНО, бемориҳое, ки онҳо ба амал меоваранд. Хусусият, патогенез.
177. Вируси зарпарвии А. Сохти вирус. Ҷараёнгирии (патогенез) бемории зарпарвии А.
178. Масуният. Пешгирии бемории зарпарвии А. Ташхиси лаборатории зарпарвии А.
179. Вируси зарпарвии В. Соҳт ва антигенҳои вирус.
180. Ҷараёнгирии бемории (патогенез) вируси зарпарвии В. Масуният ҳангоми зарпарвии В. Устувории вируси зарпарвии В нисбати омилҳои муҳити атроф.тъ
181. Роҳҳои сироятёбии зарпарвии В. Пешгирии хоссаи зарпарвии В.
182. Ташхиси лаборатории зарпарвии В.
183. Вируси зарпарвии С. Роҳҳои сироятёбий ва ташхиси зарпарвии С..
184. Оилаи герпесвирусҳо. Тасниф. Патогенези герпесвирусҳо. Ташхиси лаборатории уфунатҳои герпесвирусӣ.
185. Алфа – герпесвирусҳо. Ҷараенгирии беморӣ, масъуният, эпидемиология ва ташхиси лабораторӣ. Пешгириӣ ва табобат.
186. Бета – герпесвирусҳо. Ҷараенгирии беморӣ, масъуният, эпидемиология ва ташхиси лабораторӣ. Пешгириӣ ва табобат.
187. Гамма – герпесвирусҳо. Ҷараенгирии бемо, масъуният, эпидемиология ва ташхиси лабораторӣ. Пешгириӣ ва табобат.
188. Вирусҳои онкогенӣ. Тавсифи умумӣ.
189. Онковирусҳои КДН ва КРН-дори онкогении одам.
190. Барангезандагони бемориҳои вирусии сустинкишофёбанда. Уфунатҳои прионӣ.
191. Вируси иммунодефисити одам. Хусусиятҳои биологии ВНМ. Репликасияи ВНМ. Сохти антигении ВНМ-1.
192. Механизми пайвастшавии ВНМ бо ҳуҷайра. Ҷараёнгирии (патогенез) ВНМ/ВНМО. Резистентнокии ВНМ.
193. Гуреҳҳои хаттар (хавфнок) бо гирифткоршавӣ ба ВНМ/ВНМО.
194. Клиникаи ВНМ-уфунат.
195. Уфунатҳои оппортунистӣ ҳангоми инкишофёбии ВНМ-уфунат.
196. Марҳилаи пинҳонӣ ҳангоми гирифткоршавӣ ба ВНМ/ВНМО.
197. Усулҳои ташхис ҳангоми ВНМ/ВНМО.
198. Гуреҳи препаратҳое, ки барои табобати ВНМ-уфунат истифода мешаванд.
199. Масъалаҳои ҳалталаби пешгирии хоссаи ВНМ.
200. Пешгирии ВНМ.